

Маълумоти мухтасар дар мавриди моҳи Сафар

{ نبذة عن شهر صفر }

[Тоҷики – Tajiki – طاجیکي]

[/http://www.islamway.com](http://www.islamway.com)

Мутарҷим Мисбоҳиддини Ҳомид

۱۴۳۱ - ۲۰۱۰

islamhouse_{.com}

﴿نَبْذَةٌ عَنْ شَهْرِ صَفَر﴾

«باللغة الطاجيكية»

موقع طريق الإسلام

/<http://www.islamway.com>

ترجمة: مصباح الدين حميد

٢٠١٠ - ١٤٣١

islamhouse.com

Маълумоти мухтасар дар мавриди моҳи Сафар

Ҳамду сано ва ситоиш Худованди якторо ва дуруду салом бар беҳтарини маҳлукот Муҳаммад - салаллоҳу алайҳи ва саллам- .

Аммо баъд:

Моҳи Сафар яке аз моҳҳои дувоздаҳгонаи ҳичри мебошад, ва у баъд аз моҳи Муҳарам меояд.

Дар баъзе ривоятҳо омадааст ки онро барои он моҳи Сафар мегуянд, ки дар ҳамон вақт мардуми Макка ба сафар мебаромаданд, ва Макка аз мардум тақрибан холи мемонд, ва дар дигар ривоятҳо омадааст ки барои он уро моҳи Сафар мегуянд, ки дар он вақт мардум ба ҷанги қабилаҳо мебаромаданд ва чизу ҷораи душманонашонро ғасб мекарданд, ва барояшон ҷизе боқи намегузоштанд. (китоби Лисони Араб, ибни Манзур муҷалади ۱۰۰۰ ҳаҷифаи ۴۰۰.)

Баъзе корҳое ки мардуми араб дар замони ҷоҳилият (пеш аз ислом) дар моҳи Сафар анҷом медоданд:

Мардуми араб дар замони ҷоҳилият дар моҳи Сафар ду кори бадро анҷом медоданд: Аввал ин ки: ин моҳро тақдиму таъхир меандоҳтанд.

Дувум ин ки: дар мавриди ин моҳ бадгумониҳои зиёде мекарданд.

‘\$ Чигунае ки маълум аст, Худованд солро офарида ва моҳҳояшро дувоздаҳто гардонид, ва Худованд ҷаҳортой онҳоро бузург дониста ҳаром гардонидааст, яъне ба хотири бузурги ин ҷаҳор моҳ дар он ҷангро ҳаром гардонидааст, ва ин моҳҳо ‘\$ Зулқаъда, ‘\$ Зулҳиҷа, ‘\$ Муҳаррам, ۱\$ Раҷаб.

Чуноне ки Худованд дар ин маврид мефармояд:
﴿إِنْ عَدَةُ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حِرْمَانٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

[التوبه / ٣٦]

Шумори моҳҳо дар назди Ҳудо, дар китоби Ҳудо аз он рӯз, ки осмонҳову заминро биёфарида, дувоздаҳ аст. Ҷаҳор моҳ моҳҳои ҳароманд. Ин аст дини дуруст. Дар он моҳҳо бар хештан ситам макунед. Ва ҳамчунон, ки муширикон ҳамагӣ ба ҷанги шумо бархостанд, ҳамагӣ ба ҷанги онҳо бархезед. Ва бидонед, ки Ҳудо бо парҳезгорон аст!

Мушрикон инро медонистанд, локин ҳаргунае ки ҳавову ҳавасашон меҳост ин моҳро тақдиму таъхир мекарданд, мисли ин ки моҳи Сафарро дар ҷой моҳи Муҳарам қарор медоданд то ки тавонанд корҳоеро ки бо эътиқодашон дар ҳаром анҷом доданашон ҳаром аст анҷом бидиҳанд, чуноне ки онҳо эътиқод доштанд ки Умра кардан дар моҳҳои Ҳаҷ аз бадтарин гуноҳу чиноят аст.

Ва ин баъзе аз гуфтаҳои аҳли илм дар ин маврид:
Аллома ибни Усаймин (р.ҳ) мегуяд: Сафар ба ҷанд намуд тафсир шудааст.

Аввал ин ки: маънояш ҳамон моҳе аст ки мардуми араб дар ҷоҳилият дар ҳақаш бадгумони мекарданд.
Дувум ин ки: "Сафар" номи маразе аст ки дар шиками уштур пайдо мешавад, ва аз вай ба дигар уштурҳо мегузарад.

Севум ин ки: "Сафар" номи моҳест аз моҳҳои сол ва мақсад аз у ба таъхир андозие аст ки бо сабабаш гумроҳтар мешаванд кофирон, чуноне ки онҳо ҳаром

будани моҳи мухаррамро таъхир меандозанд ва уродар моҳи Сафар қарор медиҳанд, ва солеро ҳаром мегардонанд ва солеро ҳалол мегардонанд.

Аммо дурустари ин се маъно, он аст ки, мақсад аз моҳи Сафар може аст ки мардуми араб дар замони ҷоҳилият (пеш аз ислом) дар ҳақаш бадгумони мекарданд.

Аммо назари ислом дар ин маврид чунин аст ки он чиро ки Худованд тақдир кардааст ҷизе ба он тағирот намедарорад, яъне ин моҳ (Сафар) ва дигар моҳҳо дар тақдири Худованд таъсире гузашта наметавонанд, ва ин моҳ мисли дигар моҳҳо мебошад агар Худованд дар он бадиеро тақдир карда бошад бади меояд ва агар хубиеро тақдир карда бошад, хуби меояд.

Баъзе аз эътиқодоту афкоре ки мардуми мусалмони имруза нисбат ба ин моҳи Худованд (Сафар) доранд

Аз гурӯҳе аз уламои бузурги ислом пурсида шуд, ки баъзе аз аҳли илм ва дигарон даъво мекунанд ки дар дини ислом намози нафле аст ки рузи чаҳоршанбе охири моҳи Сафар хонда мешавад, дар вақти намози Зуҳо ва дар ҳар як ракаъат сураи "Алҳамд" бо сураи "Кавсар" (Ино аътайно) ҳафтдаҳ бор ва сураи "Ихлос" (Қулҳуваллоҳ) панҷоҳ бор, ва сураи "Нос" ва "Фалақ" як бори хонда мешавад, ва ҳангоми салом додан бояд шурӯъ кунад ба хондани ин

{الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون}

яъне "Худованд дар ҳама корҳояш тавоност локин аксари мардум инро намедонанд" сесаду шаст бор, ва ҷавҳари камолро се бор ва дар хотима бигуяд:

{سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين}

Ва баъд ба фақирон нон садақа бидиҳад.

Хосияти ин намуд амал барой дур кардани балоест ки рузи чаҳоршанбе охири моҳи Сафар нозил мешавад.

Ва инчунин мегуянд ки дар ҳар як сол сесаду шаст бало нозил мешавад ва ҳамаи онҳо дар рузи чаҳоршанбеи охири моҳи Сафар мебошад, ба ҳамин хотир он руз аз ҳама сахтари ни рузҳои сол мебошад, барои ҳамин агар ҳаркасе ки ин гуфтаҳоро ба ҷо биёрад, Худованд уро аз ҳамаи ин балоҳо нигоҳ медорад, пас оё ин суханҳо ва ин амалҳо дуруст мебошанд?

Сипас ҷамоъяи уламо чунин ҷавоб доданд ки намози нафле ки бо интариқа зикр шуд на дар Қурони карим ва на дар суннати Паёмбар (с.в) асле надорад, ва инчунин аз солиҳону олимон гузаштагони ин уммат (аз ҷумла саҳобагон ва тобеъину имомон) сабит нашудааст ки чунин амалеро анҷом дода бошанд, ё ба карданаш амр карда бошанд, балки ин амал ба ҷуз аз ин ки як амали бидъату навоварие дар дин ҷизи дигаре нест, чуноне ки Паёмбар (с.в) мегуяд:

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"

"Ҳарки ҷизи наворо дар дин биёраду мо ба у амр накарда бошем пас у раҷаст (қабул нест)"

Ва ҳар ки ин намозро ва ончи ки зикр шуд, онро ба Паёмбар (с.в) ё касе аз саҳобагон нисбат бидиҳад, пас бузургтарин дуруғро бофтааст, ва Худованд уро ҷазои мувофиқи амалаш хоҳад дод.

Ин чунин яке аз улами бузург шайх Муҳаммад Абдусалом Шуқайри мегуяд: Ҷоҳилон одат кардаанд ки оятҳои саломро монанди: "سلام على نوح في العالمين" дар

охир рузи чаҳоршанбеи моҳи Сафар дар косаҳо навишта мекунанду дар онҳо об менушанд ё таъом меҳуранд ва онро табарук медонанд, ва эътиқод доранд ки ин корашон бадиҳоро аз байн мебарад. Ин эътиқоди фосид аст, ва бадгумонии бад дидашудаест, ва бидъати бадест ки бояд анҷом дихандааш аз ин амалаш инкор шавад. (Китоби Сунан ва мубтадиъот с ۱۱۱\$۱۱۲)

Баъзе ғазваҳо (ҷангҳо) ва ҳодисаҳое ки дар ҳаёти Паёмбар (с.в) дар ин моҳ (Сафар) рӯй дода буд:

Чунин ҳодисаҳо дар ҳаёти Паёмбар (с.в) дар ин моҳ бисёр рӯй дода буд, локин мо баъзеашро зикр мекунем.

Ибни Қайим мегуяд: "Сипас Паёмбар (с.в) худаш дар ғазваи (ҷангӣ) "Абво" иштирок кард, ва он ғазва (ҷанг) аввалин ғазвае (ҷанге) буд, ки Паёмбар иштирок карда буд, ва ин воқеъа дар моҳи Сафар ва аввали саршавии соли ҳичри буд. Дар ин ҷанг байрақ бардори Паёмбар (с.в) ҳазрати Ҳамза буд, ва ранги байрақ сафед буд, ва дар Мадина Саъд ибни Убодаро ҳоким қарор дода буд, ва бо ҳамроҳии муҳочирон барои ҷанг ва дастгир кардани қофилай Қурайш баромада буданд.....(Зодул миъод ҷ' с ۱۶۴\$۱۶۰).

Ва боз ибни Қайим мегуяд: Дар моҳи Сафар соли сеюм баъди ҳичрат ба назди Паёмбар (с.в) чанд намоянда аз қабилаи "Ҷазал" ва "Алқора" омаданд ва ба у гуфтанд ки мардуми онҳо меҳоҳанд ислом биёваранд, ва аз Паёмбар (с.в) талаб карданд ки чанд саҳобиеро бо онҳо бифиристад то ки исломро ба онҳо биёмузад ва хондани Қуронро ба онҳо таълим бидиҳад, сипас Паёмбар (с.в) бо онҳо шаш нафар аз саҳобаҳоро равон кард (дар ривояти Бухори даҳ

нафарро) ва он намояндагон вақто ки ба ватанашон расиданд ба он саҳобаҳо хиёнат карда чанде аз онҳоро куштанду ду каси онҳоро асир гирифта ба кофирони Қурайш фурухтанд ва кофирони Қурайш онҳоро низ куштанд. (Зодул миъод ҷӯс 24).

Ин чунин боз ибни Қайим мегуяд: Паёмбар (с.в) барои фатҳи Хайбар дар охири моҳи Муҳарам баромада буд ва дар авалҳои моҳи Сафар Хайбарро фатҳ кард. (Зодул миъод ҷӯс 239\$24).

Ва боз мегуяд: дар моҳи Сафар намояндагони қабилаи "Ҷузра" ба назди Паёмбар (с.в) омаданд, Паёмбар (с.в) онҳоро бо истиқболи нарм пешвоз гирифта ва хушомад гуфту ба ислом даъват кард, ва ҳамаи онҳо ислом оварданд, сипас Паёмбар (с.в) онҳоро башорат дод ки шомро фатҳ (озод) хоҳанд кард ва Ҳерақл шоҳи Рум аз онҷо хоҳад гурехт.....(Зодул миъод ҷӯс 10).

Баъзе ҳадисҳои дуруғе ки нисбати моҳи Сафар ворид шудааст

Ибни Қайим мегуяд: Агар гуфта шавад ки агар моҳтоб дар моҳи Муҳарам гирифта шавад, дар он вақт гарониву ҷангу ҷидол сар мезанад, ва агар дар моҳи Сафар гирифта шавад чунин ва чунон хоҳад руй дод.

Ва агар гуфта шавад ки агар сол чунону чунин биёяд, ё ин ки агар моҳ чунону чунин биёяд, чунин воқеъа руй хоҳад дод, мисли ин намуд ҳадисҳо ба кулли дуруғу бофта шуда мебошанд. (Манорул муниф ҷӯс).

Худованд донотар ба ҳама чиз аст.